

**ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ОИД БА СОЛИМГАРДОНӢ ВА ТАВОНБАХШИИ МАЪЮБОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ**

Тоҷикистон, Душанбе, 18 октябри соли 2019

06:00 – 07:00	<i>Бақайдгирӣ/Регистрация</i>
08:00 – 09:25	<p>КУШОДАШАВИИ ФОРУМ/ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА</p> <p>Суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон</p> <p>Сухани ифтитоҳии Директори генералии Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ</p> <p>Сухани ифтитоҳии Намояндаи доимии СММ дар Тоҷикистон</p> <p>Сухани ифтитоҳии Сухангӯи махсуси СММ оид ба масъалаҳои маъюбият</p>
09:25 – 10:00	<i>Танаффӯс (бо қаҳва ва чой) ва суратгирии умумӣ</i>
10:00 – 12:00	<p>ҶАЛАСАИ ПЛЕНАРӢ</p> <p>«Раванди маъюбӣ дар Тоҷикистон: вазъият, дастовардҳо, мушкилот ва ояндабинӣ». «Тақвияти шарикӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи маъюбият»</p> <p>Гузоришҳои муфассали роҳбарони вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оила, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон, Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоянда аз номи Иттиҳодияҳои ҷамъиятии маъюбон ва намояндаи Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ.</p>



	Муҳокимаҳо, саволу ҷавоб	
	ЭЪЛОНИ МАВЗӮЪҲО ВА ҚОЙГИРШАВИИ ТОЛОРҲОИ ҚАЛАСАҲОИ ҲАМРАДИФ	
12:00 – 13:30	<i>Хӯроки нисфирӯзӣ ва вохӯрию муколамаҳои гайрирасмӣ</i> <i>Боздид аз намоиши ҳунарҳои дастӣ ва маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии маъҷубон</i>	
13.30 – 14:40	<p>Чаласаи ҳамрадиф 1 (таҳти роҳбарии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ)</p> <p>Тандурустӣ: Дастрасии шахсони маъҷуб ба хизматрасониҳои тиббӣ (бо назардошти масъалаҳои маблағгузорӣ, ҷанбаҳои гендерии мавзӯъ ва ҳуқуқҳои маъҷубон)</p> <p><i>Баромадҳо, саволу ҷавоб</i></p>	<p>Чаласаи ҳамрадиф 2(таҳти роҳбарии ВТҲИА ҚТ, ВМ ҚТ ва ТУТ)</p> <p>Тавонбахшӣ: Воситаҳои ғирирасони техникӣ ва инноватсионӣ, маҳзани ягонаи иттилоотӣ ва маблағгузори соҳа бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ</p> <p><i>Баромадҳо, саволу ҷавоб</i></p>
14:40 – 14:45	Танаффӯси техникӣ	
14:45 – 15:55	<p>Чаласаи ҳамрадиф 3 (таҳти роҳбарии ВММША, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон)</p> <p>Шӯғли маъҷубон ва таъминоти иҷтимоӣ: Таъмини шароити мусоид барои амалишавии имкониятҳои иқтисодии шахсони маъҷуб дар Тоҷикистон бо назардошти масоили «Муҳити дастрас»</p> <p><i>Баромадҳо, саволу ҷавоб</i></p>	<p>Чаласаи ҳамрадиф 4 (таҳти роҳбарии Вазорати маориф ва илм, Кумитаи кор бо занон ва оила + ТҶ)</p> <p>Таҳсилот: Дастрасии шахсони маъҷуб ба зинаҳои гуногуни таҳсилот бо таҳлили вазъи маблағгузорӣ, ҷанбаҳои гендерии мавзӯъ ва ҳуқуқҳои маъҷубон</p> <p><i>Баромадҳо, саволу ҷавоб</i></p>
15:55 – 16:20	<i>Танаффӯс ва вохӯрию муколамаҳои гайрирасмӣ</i>	



16:20 – 17:30	<p style="text-align: center;">ҶАЛАСАИ ПЛЕНАРӢ (хотимаӣ)</p> <p>а) Ҳисоботи роҳбарони ҷаласаҳои ҳамрадиф б) Афзалиятҳои миллии стратегияи марбут ба масъалаҳои маъҷубӣ дар давраи то соли 2030, бо дар назардошти Ҳадафҳои рушди устувор ва муқаррароти Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқҳои маъҷубон (Гузориши ниҳой, қабули эълумияи Форум. Маърузачӣ- ВТҲИА ҶТ)</p>
17:30 – 17:45	РАСМИ ПӢШИДАШАВИИ ФОРУМ
17:45 – 18:30	Барномаи фарҳангӣ: Ҳунарнамоии шахсони маъҷуб-инъикоскунандаи эҷодиёти бадеии маъҷубон
19:30	ҚАБУЛИ РАСМИИ МЕҲМОНОН

